

Ба Шўрои диссертационии 6D. КОА-019  
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
(734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.  
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

## ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертасияи Имомов Ҳумоюн  
Шарофиддинович дар мавзӯи «Мақоми ҳуқуқӣ-  
конститутсионии ҳизбҳои сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки  
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз  
рӯи ихтисоси 12.00.02 – Ҳуқуқи конститутсионӣ, мурофиаи  
судии конститутсионӣ, мақомоти маҷаллии ҳокимияти давлатӣ  
ва худидоракунӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод гардидааст

Дар низоми сиёсии олами муосир ҳизбҳои сиёсӣ мақоми хосаеро  
пайдо намудаанд. Онҳо унсури чудонопазири раванди сиёсии ҷомеаи  
муосир гардидаанд. Ҳоло кишвареро пайдо намудан ғайриимкон аст, ки  
дар он ҳизбҳои сиёсӣ ва системаҳои гуногуни ҳизбӣ вучуд надошта  
бошанд. Шояд сатҳи инкишоф ва низоми рушди ҳизбҳои сиёсӣ дар  
кишварҳо ва минтақаҳои гуногун ҳолати мухталифро қасб намудаанд,  
аммо новобаста аз ҷунин тафовутҳо, ки вобаста ба режими сиёсии  
мамлакатҳо аст, ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун унсурони муҳими системаи сиёсӣ ва  
қисми таркибии ҷомеаи маданий арзӣ ҳастӣ доранд. Дар Ҷумҳурии  
Тоҷикистон низ новобаста аз мушкilotи мухталифи системаи сиёсии он  
ҳизбҳои сиёсӣ мавриди ташаккул ва рушд қарор доранд. Ҳамчун ҷомеаи  
демократӣ дар Тоҷикистон низ шароит ва имкониятҳои зарурии воқеяят  
ёфтани низоми ҳизбии демократӣ ба амал омадааст. Ҳамин аст, ки дар  
кишвар ҳизбҳои самтҳои гуногуни инкишоф ташаккул ёфта, дар ҳаёти  
ҷамъияти нақшҳои мухталифро ба уҳда гирифтаанд. Таъқид кардан  
бамаврид аст, ки дар Тоҷикистон шароитҳои зарурӣ, маҳсусан, асосҳои  
ҳуқуқии ташаккул ва инкишofi ҳизбҳои сиёсӣ қайҳост, ки мавҷуданд.  
Маҳсусан, дар давраи соҳибиستиклонии Тоҷикистон шароит ва  
имкониятҳои беҳтарӣ ташаккули ҳизбҳои сиёсӣ ба вучуд омадаанд.  
Раванди мазкурро ба қабули Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
қонунҳо “Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ”, “Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъияти”  
ва санадҳои дигари меъёриро ҳуқуқӣ пайваст намудан аз рӯи зарурат ва  
адолат аст.

Дар Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми шароитҳои сиёсию  
ҳуқуқии ташаккули ҳизбҳои сиёсӣ дар заминai асосҳои методологӣ,  
принципҳо, меъёрҳо ва арзишҳои дигари ҷомеаи мутамаддини демократӣ

омода гардидаанд. Дар доираи чунин ҳолатҳои дар боло зикршуда тавсиф, таҳлил ва натиҷагирии раванди пайдоиш ва иштироки воқеии ҳизбҳои сиёсӣ дар пешрафти ҷомеаи муосири Тоҷикистон аҳамияти муҳими назариявию методологӣ ва амалиро касб намудаанд. Рисолаи диссертационии Ҳ.Ш. Имомов, ки ба чунин масъалаи муҳими инкишофи Тоҷикистон ва мақоми пешбари ҳизбҳои сиёсӣ дар системаи сиёсии Тоҷикистон баҳшида шудааст, дар мавзуи муҳими инкишофи қишвар таълиф шуда, дар доираи мақсад ва вазифаҳои мушаххас дар рушди масъала ҷойгоҳи хосаеро пайдо намудааст.

Дар баҳшҳои гуногуни рисолаи диссертационӣ масъалаҳои гуногуни сиёсию ҳуқуқии ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон мавриди таҳлил ва хулосагирий қарор гирифтаанд. Таъқид мегардад, ки дар байни нерухои сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми пешбар ва барҷастаро ҳизбҳои сиёсӣ пайдо намудаанд. Онҳо, ки дар сатҳ ва шаклҳои гуногун фаъолият менамоянд дар доираи арзишҳои гуногуни идеологӣ фаъолият намуда, самтҳои муҳталифи инкишофро соҳиб гардидаанд. Ҳизбҳои сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон гуногунчехра ва гуногунҷабҳа буда, доираи муҳталифи одамон ва электорати хосаро пайдо намудаанд. Онҳо иштирокчиёни бевосита, пайваста дошта, низоми намояндагии маҳсусро ташаккул додаанд.

Аз ин ҷост, ки рисолаи диссертационии Имомов Ҳ. Ш. дар омӯзиши амиқи масъалаҳои гуногуни инкишофи ҳизбӣ ва низоми ҳизбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дарёғти рӯоварихои арзишию идеологии онҳо ва мақому ҷойгоҳи онҳо дар таркиби иҷтимоиву сиёсии ҷомеа ҷойгоҳи хоса пайдо менамояд.

Ҳ.Ш.Имомов кӯшишҳои зиёде ба ҳарҷ додааст, ки сабабҳо, омилҳо ва унсурони асосии ташаккули низоми ҳизбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян намояд. Мақоми ҳизбҳои сиёсиро вобаста ба аломатҳои маҳсуси онҳо – рӯоварихои арзишию идеологӣ ва самтирии ташаккул ва мақомашон дар низоми сиёсӣ муқаррар намояд. Ӯ кӯшидааст, ки асосҳо, заҳираҳо ва тамоюлҳои асосии инкишофи ҳизбҳои сиёсиро вобаста ба вазъияти сиёсӣ ва ҳолати тағиیرпазирӣ онҳо нишон дидад. Ӯ таваҷҷуҳи бештарро ба сӯи мақом ва ҷойгоҳи ҳизбҳои сиёсӣ дар раванди ташаккул ва таҳқими ваҳдати миллӣ қашида, манбаъҳо ва роҳҳои асосии пайдоиш ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсиро нишон додааст.

Таваҷҷуҳи Ҳ.Ш.Имомовро масъалаҳои асосӣ ва пешомади инкишофи ҳизбҳои сиёсӣ ва таъмини инкишофи мӯътадил ва оқибат, суботи сиёсӣ ба ҳуд қашидаанд. Муаллиф ба натиҷаҳо ва хулосаҳои зарурӣ расидааст, ки дар раванди инкишофи ҳодисаҳо ва падидаҳои муҳими ҳаёти сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қишварҳои ҳамсояи он мавриди истифода қарор ҳоҳанд гирифт. Зоро бисёре аз масъалаҳо ҳосияти минтақавӣ дошта, методологияи ягонаи омӯзиш ва натиҷагириро талаб доранд.

Таҳлил ва натиҷагириҳои раванди сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон, баҳусус, пайвастҳои вазъияти сиёсӣ ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ имконият медиҳанд, ки роҳи воситаҳои беҳтари ҳалли масъалаҳои

мубрам, таҳқими раванду ҳодисаҳо ва рушди мұтадили кишвар пайдо гарданд.

Муаллиф тавонистааст, ки масъалаҳои асоси таҳқикотро ба таври басанда ва зарурӣ дар сарсухани рисола асоснок намояд. Асосҳои методологӣ, навғониҳои рисола ва масъалаҳои барои дифоъ пешниҳодшударо ба таври барчаста нишон дода, ҳолати истифодай воқеии онҳоро мукаррар намояд. Дар ду боби рисола онҳоро ба таври амиқ мавриди таҳлил ва хулоғагиро қарор дихад. Дар хулоғаси рисола масъалаҳои матраҳшуда натиҷагирий ёфтаанд, ки аҳамияти муҳими назариявию методологӣ ва амалиро касб менамоянд.

Дар боби аввали рисола раванди ташаккул ва инкишофи ҳизбҳои сиёсӣ ва низоми ҳизбии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳқикот қарор гирифтаанд. Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳизбҳои сиёсӣ вобаста ба вазъияти сиёсӣ ва хусусиятҳои маконию замонӣ раванди хосаи таъсир ва рушдро пайдо намудаанд. Мақоми муайянкунандаро унсурҳои таркибии вазъияти сиёсӣ касб менамоянд. Шароити инкишофи ҳаёти сиёсӣ, яъне воқеияти инкишоф, төъодд ва ҳолати рушди субъектҳо ва нерӯҳои сиёсӣ, хусусиятҳои маконии инкишоф, низоми пайдоиш ва инкишофи ҳизбҳои сиёсӣ ва рӯовариҳои арзишию идеологии онҳоро муайян намуда, самтҳои баъдинаи фаъолияти онҳоро мураттаб месозанд.

Инъикоси воқеияти ҷамъиятий ва маҳсусан, вазъияти сиёсии инкишофи мамлакат дар ҷаҳонбинӣ ва рӯҳи одамони одӣ ва мукаррарӣ тавассути унсурҳои гуногун аҳамияти муҳим пайдо менамоянд. Дар байни онҳо талабот, таҳминҳо, эҳтимолиятҳо ва барномаҳо аҳамияти муҳим доранд. Хусусиятҳои мазкурро дар низомҳои ҳизбӣ қадр намуда, муаллиф тавонистааст, ки мақоми онҳоро дар раванди ҳалли масъалаҳои ҳаёти сиёсӣ нишон дода, ҷойгоҳи онҳоро дар таркиботи системаи сиёсӣ мукаррар намоянд.

Раванди таъсис ва инкишофи ҳизбҳои сиёсӣ дар шароити инкишофи мұтадил дар нисбати инкишофи буҳронӣ, маҳсусан, дар шароити мочарогарои рушд, ба куллӣ фарқ менамоянд. Дар баробари дархост, имкониятҳо ва талаботҳои одамон таъмини зиндагии сатҳи зарурӣ аҳамияти муҳимро касб менамоянд. Аз ин хотир, муаллиф ҳангоми баррасии масъалаҳои рушди низоми ҳизбӣ, ки асосан аз вазъияти сиёсӣ бармеоянд талаботу дархостҳои одамонро дар барномаҳои ҳизбӣ ҷустуҷӯ менамояд. Андеша дар бораи он ки мардум наметавонад ба таври инфиродӣ ва ё ҳайатӣ дар гурӯҳҳои кӯчак дар умури идораи кишвар асаргузор бошад, аҳамияти муайянкунандагӣ ҳангоми муқаррар намудани тарзи муносибат ба тадқики низоми ташаккули ҳизбҳо пайдо менамояд.

Муаллиф ба заминаҳои иҷтимоиву сиёсӣ ва идеологии пайдоиши ҳизбҳои сиёсӣ дар вазъияти сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷуҳи хоса намудааст. Нерӯҳои сиёсӣ, ки дар кишвар заминаҳои умумии идеологӣ доранд, барои дарёғти қудрати идории сиёсии чомеа, баҳусус, ҳангоми интихобот ихтилоф зиддиятҳои ҷузъиро ба канор гузошта, дар платформаи ягона муттаҳид мегарданд. Онҳо ташкилоти муташаккилро

таъсис медиҳанд, ки воситаи муҳимтарини ба қудрати сиёсӣ мӯваффақ гардидааст.

Муаллиф таваҷҷуҳи хосаро ба масъалаи мақом ва нақши ҳизбҳои сиёсӣ дар ҳаёти чомеа равона намудааст. Низоми сиёсию ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон имконият медиҳад, ки одамон ба таври сода ва осон дар ташкилотҳои гуногун, аз ҷумла ҳизбҳои сиёсӣ гирд оянд. Дар солҳои аввали замони истиқлолиятгарӣ набудани принципҳо ва меъёрҳои мушаххасе, ки ҳамчун талаботи қатъӣ пешниҳод мегарданд, боис шудаанд, ки дар шароити инкишофи буҳронӣ ва мочарогарои беҳад ташкилотҳои сиёсии зиёде, аз ҷумла ҳизбҳои сиёсӣ, пайдо шаванд. Аз ин хотир, дар рисола таваҷҷуҳи хосаро амалҳо ва фаъолиятҳое ба ҳуд кашидаанд, ки барои танзими ҳизбозихо равона гардидаанд.

Дар боби дуюми рисола бештар масъалаҳои амалии ҳаёти ҳизбӣ ва низоми муташаккил гардидани онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳизбҳои сиёсӣ ташкилоти демократианд. Онҳо дар соҳтори сиёсии қишвар нақши асосӣ ва бунёдгар дошта метавонанд. Зоро ҷунун шароитро ҳукумат барои онҳо ба миён овардааст. Аз ин хотир, дар рисола таҳқими низом барои рушди ҳизбҳои воқеӣ ва демократӣ ҷойи маҳсусро қасб менамояд. Муаллифи рисола ба масъалаҳои фароҳам соҳтани фурсатҳо барои зуҳури истеъдодҳои ҷавон дар соҳтори сиёсии қишвар; рақобатҳои интихоботии солим, ҳидоят ва ҷиҳатдиҳии овози умумии мардум; ҳукуматдорӣ ва ба уҳда гирифтани масъулияти ҳукумат, мураттаб намудани сиёсатҳои умумӣ ва пешниҳоди барномаҳои омӯзиши; шакл додани афкори умумӣ; бозтобии ниёзҳои иҷтимоӣ; эҷоди робита ва пайванд миёни мардум ва ҳукумат ва масъалаҳои дигарро ба ҷумлаи вазифаҳои аввали ғаъолияти ҳизбӣ медонад.

Диккати заруриро муаллиф ба рӯовариҳои арзишию идеологии ҳизбҳои сиёсӣ ва мақоми нерӯҳои ҳизбию сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон додааст. Зоро системаи ҳизбӣ мушкилоти зиёди соҳторию ташкилий ва мазмунӣ дорад. Бештари онҳо стратегияи корӣ ва ҳадафҳои муайян надоранд. Онҳо бар асоси манфиатҳои ҳизбӣ ва гурӯҳӣ ғаъолият доранд. Гуногунҷехрагии миллию этникӣ дар шаклгирии ҳизбҳои сиёсӣ нақши муайянкунанда дорад. Ҳуввиятҳои ғайримилӣ ва ғайридавлатӣ асоси рӯовариҳои воқеии арзишию идеологии онҳо мебошад. Ҳизбҳо бо оммаи мардум низ пайвастӣ зарурӣ надоранд. Онҳо то ба ҳоло мардумӣ нашудаанд.

Дар рисола масъалаи миёнаравии ҳизбҳои сиёсӣ байни чомеа ва давлат матраҳ гардидаанд. Байни ҳизби сиёсӣ ва ҳукумати демократӣ бояд пайванди ногусастани вучуд дошта бошад. Маҳз ҳизбҳои сиёсӣ демократияро оғаридаанд ва дар навбати ҳуд низоми демократӣ ҳизбҳои сиёсиро рушд додааст. Демократия рақобат ва муборизаи осоиштаи ҳизбӣ аст. Интихобот, ки рукни асосии чомеаи демократӣ аст, бе рақобати ҳизбҳои сиёсӣ маънӣ надорад.

Дар рисолаи диссертационӣ масъалаҳои ташаккули электорати ҳизбҳои сиёсӣ ва тамоюлҳои асосии инкишофи онҳо дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.

Ҳангоми иншои рисолаи диссертационӣ ба масъалаҳои асосии инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама, пайвастҳо ва робитаҳои мутақобилаи вазъияти сиёсӣ ва низоми фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ муносабати хосае пеша мегардад, ки имконият медиҳад ҳолатҳои таҳқиқардидаи пештари онҳо боз ҳам амиқ гарданд ва зиёда аз ин, ҳолатҳои муҳталифи ҳаёти муосири кишвар муайян шаванд. Махсусиятҳои онҳо, ки такмил ва таҳқими тағйиротҳои сиёсиро инъикос менамоянд, ошкор шаванд.

Дар рисолаи диссертационӣ аз мавқеи илмҳои сиёсӣ ва ҳуқуқи конституционӣ ҷараёни инкишофи равандҳои сиёсӣ ва маҳсусияти онҳо дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. Аз ин хотир, методологияи тадқиқу таҳлил, моҳияти иҷтимоӣ, маҳсусияти зоҳиршавӣ ва омилҳои асосии таъсиррасонии онҳо мавриди омӯзиш қарор дода мешаванд.

Муаллифи рисола аҳамияти сиёсию ҳуқуқӣ ва илмии мавзӯи интихобгардида, зарурати аз ҷиҳати назариявиу методологӣ ва сиёсию амалӣ таҳқиқи онро нишон додааст. Маҳсусан, истифодай натичаҳои таҳқиқот дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти барҷаста пайдо менамоянд.

Баҳсу мубоҳисаҳои илмӣ дар мавриди масъалаҳои вазъияти сиёсӣ ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, ҷустуҷӯ ва дарёфти масъалаҳои мустақили таҳқиқоти хеш, таҳлили мағҳумҳои зиёду муҳталиф, истилоҳот ва қонуниятҳо, муайян намудани дастгоҳи мағҳумӣ, ки бевосита ба масъалаҳои инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистон пайвастанд, ҳусусиятҳои асосии рисолаи диссертациониро ташкил медиҳанд. Муаллиф теъдоди зиёди таълифот ва корҳои нашриро гардиши илмӣ додааст, ки масъалаҳои гуногуни инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҳсусан, ҳамгириони вазъияти сиёсӣ ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсиро ба доираи баҳси илмӣ доҳил намудааст.

Муаллифи рисола дарҳостҳои худро мураттаб сохта, пешниҳодоти амалӣ ва пешбиниҳои илмиро дар мавриди масъалаҳои таҳқиқшаванд мушаххасан иброз намудааст. Ҳамаи ин шаҳодати он аст, ки муаллиф сатҳи қасбияти заруриро пайдо намудааст ва қобилияти зарурӣ ба таҳқиқоти илмиро шарафёр гаштааст.

Рисола ба таври мантиқӣ баён гардида, маводҳои таҳқиқотҳои илмӣ ба таври амиқ таҳлил гардида, натиҷагирӣ шудаанд, ҳулосаҳои асосию муҳим пешниҳод гардидаанд, ки аҳамияти амалиро қасб намудаанд.

Дар баробари муваффақиятҳои зиёд, рисолаи диссертационӣ аз камбуҷидо ва иштибоҳҳо ҳолӣ нест:

- дар санадҳои меъёрию Ӯзбекии Тоҷикистон низоми мураккаби таъсиси Ӯзбекии сиёсӣ муайян гардидаанд. Беҳтар мебуд, ки диссертант

масъалаи мазкурро баррасъ намуда, роъи сабук гардонидани низоми таъсис ва фаъолияти ӮизбҶои сиёсири нишон медод;

- дар рисола дар нисбати таълимоти классикии ӮизбҶои андешаъои зиёдеро пайдо кардан Ӯайриимкон аст. Ин Ӯиъати масъаларо низ муаллиф бояд мавриди таълил Ӯарор медод.

Нишон додани чунин нуътаъо дар мавриди рисолаи диссертационӣ фалат ба хотири такмили таълимот буда, наметавонанд мазмуни бой ва муфассали рисоларо коъниш диланд.

Ҳамин тавр, Ҳ.Ш. Имомов аз худ дониши амиқ ва маҳорати истифодаи методҳои мусоири таҳлилро нишон дода, қобилияти хосае барои гузаронидани таҳқиқоти мустақилонаи илмӣ зоҳир намудааст. Рисолаи диссертационӣ кори илмию таснифотӣ буда, дар он дар асоси таҳқиқоти муаллиф ҳолатҳои назариявӣ таҳия гардидаанд. Навъи хоси ҳалли илмии масъала пешниҳод мегардад, ки онҳоро метавон ба сифати муваффақияти илмӣ, ки аҳамияти муҳими сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ доранд, баҳогузорӣ намуд.

Имомов Ҳумоюн Шарофиддинович рисолае бо усули хос, методологияи қавии пазируфтга ва муносабати объективонае ба раванду ҳодисаҳои сиёсию ҳуқуқии кишвар пешниҳод намудааст. Истифодаи он ҳам барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам барои кишварҳои дигари минтақа аҳамиятнок буда, дар дарки масъалаҳо ва дарёғти ҳалли онҳо аҳамияти муҳим пайдо менамояд.

Рисолаи диссертационӣ бо рӯзмаррагӣ ва навгониҳои худ фарқ намуда, ба талаботҳо оид ба диссертатсияҳо дар мавриди дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.02 – Ҳуқуқи конститутсионӣ, мурофиаи судии конститутсионӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) ҷавобғӯ мебошад.

Доктори илмҳои сиёсӣ,  
профессори кафедраи сиёсатшиносии  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон



Зокиров Г.Н.

734025, ҶТ, ш. Душанбе, ҳ. Рӯдакӣ, 17  
zokirov.1959@mail.ru тел. 918 70 89 57

Имзои Г.Н. Зокировро тасдик мекунам.  
Сардори идораи кадрҳо ва қисми маҳсуси ДМТ  Э. Тавқиев